

59899 - Ҳукми маводҳои ғизой ва ороишие, ки дар онҳо спирт изофа карда шудааст.

савол

Ман донишҷӯдухтари донишгоҳи шаҳри Вена мебошам ва ҳангоми таҳсил дар факултаи “Дорусозӣ” фаҳмидам, ки ба таркиби қисми зиёди маҳсулотҳои ғизой миқдори каме аз спирт изофа карда мешавад. Спиртро ба хотири омехта кардани ду модда ё нигоҳ доштани маҳсулот ва ё барои саҳт кардани он изофа мекунанд. Маводҳое, ки изофа карда мешаванд, инҳоянд: GLYCEROL, SORBIT, XYLIT, MALTIT, VANILIN, TRIACETIN, AGAR AGAR, PEKTIN. Саволи дигар: Ҳукми изофа намудани спирт дар кремҳо, атвориҳо ва маводҳои ороишии омма чист?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Спирт аз маводҳои масткунанда ба ҳисоб меравад ва ҳар маводи масткунанда хамр мебошад ва хамр ҳаром аст. (Ҳар чизи масткунандаро хамр меноманд). Мавҷудияти спирт дар инҷо ба ду амр вобастагӣ дорад:

1. Оё он начосат аст ё на?
2. Оё он агар ба дорувориҳо ва ғизовориҳо омехта шавад, ба онҳо таъсир мерасонад?

Ами аввал: Аксари донишмандон бар инанд, ки хамр начосати ҳиссӣ мебошад, аммо раъии дуруст ин аст, ки он ин тавр нест, балки начосати маънавист.

Ами дуввум: Агар спирт бо доруворӣ ё бо ғизоворӣ изофа шавад, дар ин ҳолат таъсири он аён аст ва ё аён нест. Агар таъсираш аён бошад, омехта карданаш ҳаром аст, аз ин рӯ, ҳӯрдану нӯшидани чунин дорувориву ғизоворӣ ҳаром аст.

Агар дар ин ғизоҳо ва дорувориҳо таъсири спирт боқӣ намонда бошад, хӯрдану нӯшидани онҳо ҷоиз аст. Инҷо, байни нӯшидани худи спирт ва онро бо чизе омехта кардан, фарқ вучуд дорад. Нӯшидани спирти ҳолӣ, ҷоиз нест, агарчанде он кам ҳам бошад ва агар бо дигар чиз омехта карда шавад, ҳукми онро дар боло гуфта гузаштем.

Фатвои Шайх Муҳаммад ибни Солеҳи Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) ба таври муфассал дар ин масъала.

Шайх Муҳаммад ибни Солеҳи Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

Спирт чӣ тавре маълум аст маводи масткунанда аст, бинобар ин, он хамр мебошад. Чуноне ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: “Ҳама чизи масткунанда ҳаром аст”. Дар ривояти дигар омадааст: “Ҳама масткунанда хамр аст”. Аз ин рӯ, агар спирт бо чизе омехта карда шавад ва бо он чизе, ки омехта шудааст, худ омехта нагардад, он чиз ҳаром мегардад, зоро чизи омехташуда ба он таъсир кардааст. Аммо агар спирт бо чизе омехта шуда, ягон асаре аз худ боқӣ нагузорад, дар ин ҳолат, он чиз ҳаром нест. Зоро аҳли илм (раҳмати Аллоҳ бар онҳо бод) бар он иҷмоъ намудаанд, ки агар начосат бо об омехта шуда, онро тағиیر надиҳад, пас он таҳур (покиза ва покизакунанда) аст. Фоизе, ки байни спирт ва байни он чиз, ки бо он омехта шудааст, гоҳо зиёд ва гоҳо кам мегардад. Ин ба он маъност, ки гоҳо спирт қавӣ асту, ҳангоми омехта кардан бо чизи дигар, миқдори камаш ҳам таъсир мерасонад ва гоҳо спирт заиф буда, агарчи миқдори зиёд ҳам, ки бошад, таъсир намерасонад. Асли масъала ҳама ба таъсирнокии он вобастагӣ дорад.

Сипас инҷо ду раъье вучуд дорад:

1 - Оё хамр начосати ҳиссӣ аст? Яъне вақте ки он ба бадан, либос ё зарф бирасад, шустани он воҷиб аст ё на? Ҷумҳури уламо (аксари донишмандон) бар инанд, ки хамр (шаробҳои масткунанда) начосати ҳиссӣ буда, шустани бадан, либос, зарф ё қолин ва ғайра, ки ба он хамр расидааст, воҷиб мебошад, чигунае ки шустани пешоб ва ғойит (ахлот) воҷиб аст.

Барои тақвияти ин гуфтаҳо ояти зуринро далел овардаанд, ки Аллоҳ таъоло фармудааст:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Эй касоне, ки имон овардаед! Хамру қимору бутҳо ва азлом (як навъ қуръапартоӣ), палид ва аз амали шайтон аст, пас аз онҳо дурӣ ҷӯед, то раstagor шавед”. (Сураи Моида: 90).

“Риҷс” ба маъни палид аст. Чихеле ки Аллоҳ таъоло фармудааст:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

الأنعام/145

“Бигӯ: Дар он чӣ бар ман ваҳӣ шудааст, ҳеч хӯроки ҳароме намеёбам, ба ҷуз ин ки мурдор (ҳароммурда) бошад, ё хуни рехта, ё гушти хук – ки инҳо ҳама палиданд”. Яъне начасанд. Сураи Анъом, ояти 145.

Ҳамчунин ҳадиси Абусаълабай Хушаниро далел кардаанд, ки ўз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) оиди хӯрдан дар зарфи кофирон пурсид, пас паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармуд: “Дар он зарфҳо нахӯред, магар дар ҳолате, ки зарфи дигареро пайдо нақунед, пас онро бишӯед ва дар он бихӯред”. Дар баёни сабаби манъи хӯрдан дар зарфҳои кофирон, омадааст, ки онҳо дар он зарфҳо ҳамр, гӯшти хук ва дигар чизҳои ҳаромро мегузоштанд.

2 – Ҳамр начосати ҳиссӣ нест. Дар тақвияти гуфтаи худ, қоидай зеринро далел овардаанд: “Ҳама чиз дар асл пок аст”. Барои ҳаром будани чизе, шарт нест, ки он начосат бошад. Масалан, заҳр ҳаром аст, бо вуҷуди ин, он начосат нест. Инчунин, асҳоби ин раъӣ гуфтаанд: Қоидай шаръӣ мегӯяд: “Ҳамаи начосатҳо ҳаром буда, ҳама чизҳои ҳаром начосат нест”. Аз ин рӯ, ҳамр ҳаром аст ва то он даме, ки далеле бар начосат будани он пайдо нашавад, онро начосат намегӯем. Ҳамчунин воқеаи зеринро ба худ далел кардаанд: Чун ҳамр ҳаром гардид, мусалмонон зарфҳои онро дар бозорҳо рехта, он зарфҳоро нашустанд. Дар бозорҳо рехтани ҳамр далолат бар он дорад, ки он начосат нест, зоро бар инсон дуруст нест, ки дар бозорҳои мусалмонон ҳамро бирезад.

Чигунае, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: “Аз ду амале, ки сабаби гирифтори лаънат мешаванд, бипарҳезед”. Гуфтанд: Эй расули Ҳудо, он ду амале ки

сабаби гирифтори лаънат мешаванд, кадоманд? Фармуд: “Шахсе ки дар роҳ ё дар соягоҳи мардум қазои ҳочат мекунад”.

Бинобар ин, онҳо зарфҳоро нашустаанд, агар хамр начосат мебуд, шустани зарфҳо воҷиб мегашт.

Инчунин, ҳадиси зеринро аз китоби “Саҳиҳ”-и Муслим далел овардаанд: Марде ба паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) кӯзаи хамроҳ ҳадя менамояд. Пас Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ўро хабардор мекунад, ки хамр ҳаром шудааст. Дар ин ҳангом, яке аз саҳобагон бо соҳиби кӯза пинҳонӣ сухан мегӯяд. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ба ў мегӯяд: Бо ў пинҳонӣ чӣ гуфтӣ? Мегӯяд: Гуфтам, ки онро бифурӯш. Сипас паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) аз фурӯхтани он низ манъ намуда мефармояд: Ҳаройина, агар Аллоҳ ҷизеро ҳаром гардонд, пули онро низ ҳаром мегардонад. Баъд аз он, ин мард сарпӯши кӯзаро кушода дар назди паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) он хамроҳ бар замин мерезад. Дар ин ҳолат, паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) бар шустани кӯза амр нанамуд. Агар хамр начосат мебуд, паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) начосат будани онро баён мекард ва ўро амр мекард, ки кӯзаро бишӯяд.

Аmmo далели асҳоби раъии аввал, ки хамроҳ начосати ҳиссӣ дониста, ояти зеринро далел кардаанд, ки Аллоҳ Таъоло фармудааст:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

المائدة/90

“Эй қасоне, ки имон овардаед! Хамру қимору бутҳо ва азлом (як навъ қуръапартоӣ), палид ва аз амали шайтон аст”. (Сураи Моида: 90).

Аллоҳ Таъоло дар ин оят қайд намудааст, ки ин начосат, начосати амалист, чихеле ки фармудааст: “Палид ва аз амали шайтон аст”, хамр начосати ҳиссӣ нест, далели он ин аст, ки қимору бутҳо ва азлом начосати ҳиссӣ нестанд. Лекин ҳамроҳ бо хамр дар якҷо зикр шуда, омили онҳо як аст. “Ҳаройина хамру қимор, бутҳо ва азлом (як навъ қуръапартоӣ), палид ва аз амали шайтон аст”. Аз ин рӯ, ҷоиз нест, он ҷизеро, ки ин оят бар он далолат

мекунад, ба ду нүқтаи назари гуногун (маънавӣ ва ҳиссӣ) тақсим намоем (яъне начосати хамро ҳиссӣ гуему начосати қимору бутҳову азломро маънавӣ) магар дар ҳолате дуруст мегардад, ки агар ба он далеле, вучуд дошта бошад.

Аммо ҳадиси Абусаълабай Хушанӣ, ки ба шустани он амр намудааст, ин кор ба хотири начосат будани он нест. Эҳтимол дорад, ки “ба шустан амр шудани он”, аз сабаби пурра дур ва ҷудо шудан аз зарфҳои коғирон аст, ки ба ламс намудану наздик шудани онҳо бурда мерасонад. Зоро чихеле ки ба ҳамагон маълум аст, начосат бо эҳтимол собит намегардад.

Ба ҳар ҳол, ин амри аввал аст, ки дар ҷавоби ин савол оиди спирт баҳс карда шавад. Агар маълум гашт, ки спирт низ начосати ҳиссӣ нест, дар ин ҳолат он начосат набуда, дар ҳолати покиаш боқӣ ҳоҳад монд.

Аммо амри дуввум ин аст, ки агар маълум шавад, ки дар таркиби ин атровиҳо спирти зиёди ботаъсир вучуд дорад, пас оё ба ғайр аз нӯшидан дар дигар чиз истифода бурдани он ҷоиз аст?

Ҷавоб чунин аст: Аллоҳ Таъоло фармудааст: “Пас дурӣ бичуед”. Инҷо амри Аллоҳ ом буда, ҳама намуди истифодаро дарбар мегирад. Яъне мо аз ҳӯрдан, нӯшидан, атр задан ва ғайра аз он дурӣ мечӯем, бе шак ин хубтар аст, лекин дар оят баёни ғайри нӯшокиҳо наомадааст.

Зоро Аллоҳ таъоло сабаби дурӣ ҷустанро зикр намуда фармудааст:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاؤَ وَالْبُغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

المائدة/91

“Шайтон меҳоҳад ба василаи ҳамру қимор, дар байни шумо адовану кина эҷод кунад ва шуморо аз ёди Аллоҳ ва аз намоз боздорад, пас оё шумо ҳуддорӣ мекунед?” (Сураи Муида: 91).

Ин наҳӣ ғайри нӯшокиҳоро дарбар намегирад, бар ин асос аз рӯи тақвокорӣ аз чунин атровиҳо дурӣ ҷустан хубтар аст, аммо онро бо таъкид ҳаром шуморидан, ҷоиз нест. Пойни сухан.

“Фатово нурун ала-д-дарб” тавассути сомонаи (Ан-Нисо).

Саввум:

Аммо дар мавриди ҳукми маводҳои ороишӣ, аз ҷавобҳои саволҳои рақами (20226) ва (26799) ва (26861) маълумот гирифта метавонед.

Аллоҳ донотар аст.